

Баҳоуллоҳ

Мавод аз Википедиа — донишномаи озод

Мирзо Ҳусайн Али Нурӣ (форсӣ: **میرزا حسینعلی نوری**; *Теҳрон*, 12 ноябри 1817 – 29 майи 1892, Аққои Фаластин) — поягузори ҷараёни **баҳоия**, мулаққаб ба **Баҳоуллоҳ** (ар. **بهاء الله**).

Зиндагинома

Ӯ аз ҳамон ибтидо даъвати Бобро қабул кард ва дере нагузашта яке аз тавонотарин ривҷдиҳандагони он шинохта шуд. Соли 1852 баъд аз эъдоми Боб, Содиқ ном ҷавоне аз бобиён ба хогири хунбаҳо аз мавлои худ ба шоҳ сӯиқасд намуд. Шоҳ осеби сағҳие бардошт, вале он ҷавон дар маҳалли сӯиқасд ба қатл расонда шуд. Ба дунболи ин сӯиқасди нофарҷом шоҳ дастури куштор ва ҳабси бобиёнро содир кард, ки бар асоси он шуморе аз бобиён кушта ва теъдоде зиндонӣ гардиданд. Ӯ бо иддае аз бобиён муддати чаҳор моҳ дар зиндони Сиёҳчоли Теҳрон ба сар бурд. Россияи подшоҳӣ ба ин масъала даҳолат намуда, аз тариқи сафираш дар Теҳрон ба бегуноҳӣ ва даст надоштани ӯ дар тарҳи сӯиқасд шаҳодат дод ва маротиби нигарони мақомоти Россияро дар сарнавишти Б. ва диг. баҳоиён ба ҷониби эронӣ расонд. Ҳукумати Эрон, ки таҳти фишори Россия қарор гирифта буд, ноилоҷ ҳукми қатлро ба таъбири ӯ ба Бағдод иваз намуд. Иқдомҳои дигаре низ аз тарафи сафорати Россия анҷом дода шуданд, вале Б. ба муддати даҳ сол дар Ироқ, ки дар он рӯзгор ҷузъе аз қаламрави империяи Усмонӣ ба шумор мерафт, ба интишори ақоиди худ машғул шуд. Вақте хатари ӯ нисбат ба дини ислом дар мавзегриҳои Б. ба мушоҳида расид ва хатароти сиёсӣ нисбат ба низоми ҳоким афзоиш ёфт, Эрон аз давлати Усмонӣ хост, ки ба ин масъала расидагӣ наоянд. Усмонӣҳо низ бо эҳсоси хатар аз ақоиди мунҳадимсозанда ва хатарофарини ин ҷараён Б.-ро бо пайравонаш ба Истанбул фаро хонд. Б. бо ҳаммаслақонаш ҷиҳати омодагӣ ба сафар дар хоричи Бағдод дар боғи Начибпошшо хайма зад.

Охири апр. – авв. майи 1863, яъне нуздаҳ сол баъд аз даъвои Боб (ба пайғамбарӣ), Б. дар миёни ҷамъи Ҳамроҳонаш даъвои пайғамбарӣ намуда, ба пайравонаш башорат дод, ки мавъуди мунтазаре, ки Боб қаблан аз омаданаш хабар дода буд, ман юзҳирухуллоҳ ва мавъуди тамоми пайғамбарон он кас мебошад. Ҳоло он боғ дар назди баҳоиён ба номи Боғи

Баҳоуллоҳ
араб. <i>ар.</i> بهاء الله
форсӣ: میرزا حسینعلی نوری

Иттилооти инфиродӣ
Касб, шуғл: religious leader , нависанда , Manifestation of God
Санаи таваллуд: 12 ноябр 1817^[1]
Зодгоҳ: Теҳрон , Қочориён^[d]
Санаи марг: 29 май 1892^[1] (74 сол)
Маҳалли марг: Acre^[d] , Давлати Туркҳои Усмонӣ
Маҳалли дафн: Shrine of Bahá'u'lláh^[d]
Кишвар: Эрон^[2]
Эътиқод: Баҳоии
Падар: Mírzá `Abbás Núr^[d]
Ҳамсар: Ásíyih Khánum^[d] ва Fatimih Khánum^[d]
Фарзандон: `Abdu'l-Bahá^[d] , Bahiyih Khánum^[d] , Mírzá Mihdí^[d] , Mírzá Muhammad `Alí^[d] , Díyá'u'lláh^[d] ва Mirza


Ризвон маъруф аст ва он дувоздаҳ рӯз Ҳамчун оғози нузули ваҳй ба Б. ҳар сол ба номи иди Ризвон тавассути баҳоиён ҷашн гирифта мешавад. Пас аз ба Истанбул расидан Б. бо ҳамроҳонаш ба ш. Адерна бадарға шуд. Онҳо наздик ба панҷ сол дар он шаҳр низ ба таблиғи ақоиди худ идома доданд. Баъд Б. ба ш. Аккои Фаластин таъйид шуд ва дар Ҳамон ҷо вафот кард. Оромгоҳи Б. бо фосилаи чанд километрӣ аз қабри Боб дар Ҳамон кӯҳи Кармал воқеъ ва ба равзаи муборакаи Б. шуҳрат дорад. Дар охири асараш – «Аҳд» васият карда, ки писари бузургаш Абдулбаҳо сарвари баҳоиёнро ба уҳда гирад.

[Badi'u'llah Efendi](#)^[d]

Иттилооти иловагӣ

Лоиҳаҳои  Викианбор

алоқаманд:

 Вироиши Викимаълумот

Эзоҳ

- Encyclopædia Britannica(<https://www.britannica.com/biography/BahaAllah>)
- LIBRIS (<https://libris.kb.se/katalogisering/mkz11t854wqcj9k>)— 2018.

Адабиёт

- Баҳоуллоҳ / А. Боқизода // Асос — Боз. — Д.: СИЭМТ, 2013. — (Энсиклопедияи Миллии Тоҷик : [Таҳм. 25 ҷ.] / сармуҳаррир Н. Амиршоҳӣ ; 2011—2017, ҷ. 2). — ISBN 978-99947-33-52-4
- Аълоҳон Афсаҳзод. Баҳоиён ва ақоиди онон. Д., 1996;
- دائرة المعارف اسلامی. ج ۳. القاهرة، ۱۹۳۳؛
- الموسوعة العربية العالمية النسخة الالكترونية، الرياض، ۲۰۰۴؛
- دانشنامه جهان اسلام. ج ۳. تهران، ۲۰۰۴؛
- دائرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ۲۰۰۶.

Баргирифта аз "<https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=Баҳоуллоҳ&oldid=1020464>"

Ин саҳифа бори охир 03:02, 28 ноябри 2018 дигаргун карда шудааст.

Text is available under the [Creative Commons Attribution-ShareAlike License](#)additional terms may apply See [Terms of Use](#) for details.